

## ТАҚРИЗ

**Бозореферати диссертатсияи Зафари Шариф дар мавзуи «Таъмини инноватсионӣ-методии китобхона - омили рушди фаъолияти он (дар мисоли китобхонаҳои давлатию оммавии Тоҷикистон)» барои дарёғти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD), доктор аз рӯйи ихтисоси 6D091000 – Кори китобдорӣ (6D091001 – Китобхонашиносӣ, библиографишиносӣ ва китобшиносӣ).**

**Мутобиқати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ.** Тахқиқоти диссертационии «Таъмини инноватсионӣ-методии китобхона - омили рушди фаъолияти он (дар мисоли китобхонаҳои давлатию оммавии Тоҷикистон)» ба шиносномаи ихтисоси илмии 6D091000 – Кори китобдорӣ ва шифри дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD) – доктор аз рӯйи ихтисоси 6D091001 – Китобхонашиносӣ, библиографишиносӣ ва китобшиносӣ мутобиқат мекунад. Тамоми соктори кори диссертационӣ, инчунин масъалаҳои дар он баррасишаванда, мақсад, вазифаҳо, муносибати методологӣ ҷиҳати ҳалли проблемаҳое, ки дар раванди тахқиқот ба миён меоянд, комилан ба умки моҳияти ихтисоси илмии номбурда ҷавобгӯ мебошанд.

**Муҳиммияти мавзуи диссертатсия.** Тахқиқоти диссертационии Зафари Шариф ба проблемаи муҳим - омӯзиши хусусиятҳои раванди таъмини инноватсионӣ-методии фаъолияти китобхона, ҳамчун омили муҳимтарини рушиди самараноки он дар шароити Тоҷикистони мусир баҳшида шудааст. Ҳамзамон, диссертант проблемаро дар мисоли фаъолияти китобхонаҳои давлатию оммавӣ, ки бо ҳизматрасонии худ тамоми қишлоғи аҳолиро фаро гирифта, дар тамоми ҳудуди ҷумҳурӣ ҷойгир шудаанд, баррасӣ намудааст. Дар баробари ин, дар шароити таҳаввулоти глобалиӣ, ки на танҳо дар муҳити иҷтимоӣ-иртиботӣ, балки дар муҳити китобдорию иттилоотӣ ба вуқӯъ меоянд, проблемаи мазкур ҷиддияти хосаро қасб мекунад.

Зарурати коркарди илмии масъалаи мазкур на танҳо ба он вобаста аст, ки дар ҷумҳурӣ оид ба омӯзиши равандҳои инноватсионӣ таҷрибаи бузург андӯхта шудааст, балки ба он вобаста аст, ки фаъолияти инноватсионӣ шарти асосии инкишофи иҷтимоъ ва дар мачмуъ, омили муҳими рушди ҷомеа маҳсуб меёбад.

Таваҷҷуҳ нисбат ба инноватсияҳо дар китобхона вобаста ба зарурати азнавсозии фаъолияти китобдорӣ мутобиқ ба тағиیرёбии талаботи ҷомеа ва навсозию мунаzzамгардонии тамоми низоми

фаъолияти китобдорио иттилоотӣ ба миён омадааст. Бешак, омилҳои асосие, ки қодиранд сифати нави фаъолият ва рушди китобхонаҳои муосирро таъмин карда тавонанд, равандҳои инноватсионие маҳсуб меёбанд, ки ба технологияҳои навтарини иттилоотию иртиботӣ асос ёфта, дар навбати худ имкон медиҳанд, ки самаранокии хизматрасонӣ баланд бардошта шавад, пешниҳоду сифати маҳсулоту хизматгузориҳои китобдорӣ ва дастёбии фаврии истифодабарандагон ба захираҳои гуногуни дурдаст таъмин карда шавад. Маҳз аз ҳамин нуқтаи назар натиҷаҳои ба амалия равонашуда ва аз ҷиҳати таҷрибавӣ озмудашудаи таҳқиқоти диссертасионии Зафари Шариф дорои муҳиммияти яқин буда, ба талаботи имрӯзаи раванди китобдорио иттилоотӣ ҷавобгӯ мебошанд.

Муаллиф таҷрибаи шуравиро дар самти роҳбарии илмию методии кори китобдорӣ ва дастовардҳои муосири таъмини инноватсионӣ-методии фаъолияти китобхонаҳои давлатио оммавии Тоҷикистони муосирро ба таври амиқ ва ҳамаҷониба омӯхта, тавассути таҳлили қиёсӣ бартарият, нозукиҳо ва мушкилоти онҳоро ошкор намудааст.

**Сатҳи навғонии натиҷаҳои диссертасия ва нуқтаҳои илмии ба ҳимоя пешниҳодшаванд.** Муҳиммияти мавзуи диссертасия бо навғонии таҳлили назариявию методологӣ мустақиман омезиш ёфтааст. Зиёда аз ин, навғонии натиҷаҳои дар диссертасия бадастомада тавассути таҳқиқоти назариявӣ ва озмоишию таҷрибавӣ тасдиқ шуда, имконияти татбиқи амсилаи таъмини инноватсионӣ-методии фаъолияти китобхонаҳои давлатио оммавии Тоҷикистонро сабит менамояд.

Дар матни диссертасия ғояву андешаҳои асил ва хулосаҳои назаривиу методологии зиёдеро дарёфтан мумкин аст, ки барои китобхонашиносии муосир ва инноватикаи китобдорӣ муҳим мебошанд.

Ба сифати натиҷаҳои нави илмӣ, ки диссертант ба даст овардааст, метавон инҳоро дохил кард:

- зарурати омӯзиши таҷрибаи таърихии марказҳои методӣ ва таъмини робитаи тарафайни он бо дастовардҳои муосири фаъолияти инноватсионӣ-методӣ ҳамчун омили муассир ва самараноки баланд бардоштани сатҳу сифати хизматрасонии китобдорио библиографӣ ва рушди устувори китобхонаҳои Тоҷикистон исбот карда шудааст;

- бо назардошти вежагиҳои хоси Ҷумҳурии Тоҷикистон омилҳои асосии (монаеҳои) боздорандай раванди чорӣ намудани инноватсионӣ-

дар фаъолияти китобхонаҳои давлатиу оммавӣ ошкор ва роҳҳои бартараф намудани онҳо илман асоснок карда шудааст;

- функсиҳои хизматрасонии инноватсионӣ-методӣ ҳамчун унсури мухимми инфрасоҳтори фаъолияти инноватсионии китобхонаҳо

дар марҳила ва сатҳҳои гуногуни татбиқи онҳо муайян карда шудааст;

- методикаи ташхиси фазои инноватсионӣ ва интиҳоби стратегияи муносиби ҷорӣ намудани азnavsозиҳои инноватсионӣ дар фаъолияти китобхонаҳои давлатиу оммавӣ асоснок карда шудааст;

- амсилаи концептуалии рушди таъмини инноватсионӣ-методии фаъолияти китобхонаҳои давлатиу оммавии Тоҷикистон коркард ва дар раванди кори озмоиши-таҷрибавӣ озмуда шудааст.

Бахусус ҳамон натиҷаҳои таҳқиқот арзишманд мебошанд, ки зарарути ташаккули низоми нави таъмини инноватсионӣ-методии китобхонаҳои давлатиу оммавиро дар ҷумҳурӣ ҳамчун омили мухимтарини такмили фаъолияти онҳо собит намудаанд.

Ба диссертант мұяссар гардидааст, ки дар доираи мавзуи мазкур проблемаҳои нави илмиро ошкор намояд. Ба андешаи инҷониб, навғонӣ ва аҳамияти назариявии диссертатсияи мазкур маҳз дар васеъ намудани доираи масълаҳои мавриди пажуҳиш зоҳир мегардад.

**Асоснокӣ ва эътимоднокии хулосаҳо ва тавсияҳо.** Эътимоднокӣ ва асоснокии натиҷаҳои таҳқиқот дар заминай методологияи илмии пажуҳишҳои мусир, мутобиқати онҳо ба нуктаҳои ибтидоии назариявӣ, ширкати мустақими музалиф дар кори таҷрибавию озмоиши, инчунин натиҷаҳои мусбати татбиқи стратегия ва тактикаи коркардашуда, истифодаи методҳои математикии коркарди маълумоти эмпирикии дар раванди таҳқиқот бадастомада таъмин карда шудааст.

Нуктаҳои илмии кори диссертационии Зафари Шариф, хулосаву тавсияҳое, ки пас аз анҷоми ҳар як боб ва хулоса оварда шудаанд, асоснок ва боътимод мебошанд.

#### **Аҳамияти илмӣ ва амалии натиҷаҳои таҳқиқоти диссертационӣ.**

Дар таҳқиқоти диссертационии Зафари Шариф натиҷаҳои пешниҳод шудаанд, ки дорои навғонии илмие мебошанд, ки на танҳо арзиши назариявӣ, балки амалӣ низ ҳастанд.

Музалиф дар сатҳи илмию методӣ, назариявию методологӣ ва эмпирикӣ мағҳуми «инноватсияи китобдорӣ»-ро муайяну мушаххас намудааст, ки ба андешаи ў, он ба беҳтар намудани татбиқи уҳдадориҳои функционалии китобхона ва кормандони он, баланд гардидани сатҳу сифати хизматрасонии китобдориу иттилоотӣ,

разобатпазирӣ ва боло рафтани имиҷи китобхонаи мусир мусоидат мекунад. Натиҷаҳои таҳқиқот оид ба монеаҳои асосии фаъолияти инноватсионии китобхонаҳо ва роҳу воситаҳои бартарафсозии онҳо ҳамон медиҳанд, ки доираи тасаввуроти илмӣ дар ин самт васеъ гардад.

Пажухиши илмие, ки Зафари Шариф оид ба асосноксозии «Консепсияи рушди таъмини инноватсионӣ-методии фаъолияти китобхонаҳои давлатио оммавӣ» анҷом додааст, на танҳо дори аҳамияти назариявию методологӣ, балки амалӣ низ мебошад. Зимни асосноксозии консепсияи мазкур, муаллиф зикр намудааст, ки ташаккул ва татбиқи он фаъолияти мунназами тамоми субъектҳо ва объектҳои таъмини инноватсионӣ-методии фаъолияти китобхонаҳои давлатио оммавии ҷумҳуриро барои давраи тӯлонӣ кафолат медиҳад. Диссертант асоснок зикр намудааст, ки барои ташаккули Консепсияи номбурда, қабл аз ҳама, муносибати бонизом лозим аст. Сипас, муаллиф дар доираи муносибати бонизом, синергетикӣ, ба муҳит ва шаҳс равонашуда масъалаҳои марбут ба коркарди амсилаи концептуалии рушди таъмини инноватсионӣ-методии фаъолияти китобхонаҳои давлатио оммавиро баррасӣ намудааст. Дар ин қарина муаллиф амсилаи концептуалии рушди таъмини инноватсионӣ-методии фаъолияти китобхонаҳои давлатио оммавиро ҳамчун зеризоми низоми нисбатан васеъ, яъне Консепсияи рушди таъмини инноватсионӣ-методии фаъолияти китобхонаҳои давлатио оммавӣ баррасӣ намудааст.

Шиносоӣ бо таҳқиқоти диссертасионии Зафари Шариф шаҳодат медиҳад, ки натиҷаҳои он захираи арзишманд ҳам барои амалияи китобхонаи мусир ва ҳам назариётчиёни кори китобдории кишварҳои узви ИДМ маҳсуб меёбанд. Коркардҳои назариявӣ, тавсияҳои методологии муаллифро барои ташкилу баргузории таҳқиқоти назариявию амалӣ оид ба инноватикаи китобдорӣ истифода бурдан мумкин аст.

**Нашри натиҷаҳои диссертасия дар маҷалаҳои тақризшавандай илмӣ.**

Нуктаҳои асосӣ ва натиҷаҳои таҳқиқот дар 19 интишороти муаллиф, аз ҷумла шаш мақола дар маҷалаҳои тақризшавандай илмӣ, ки КОА-и нази Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тавсия додааст, як дастури таълимӣ (дар ҳаммуаллифӣ) инъикос ёфта, чандин маротиба дар конференсияҳои илмии сатҳи гуногун мавриди баррасӣ қарор гирифта, инчунин дар курси таълимии муаллиф - «Фаъолияти инноватсионӣ-методии китобхона» истифода бурда шудаанд. Маводи

~~интишорёфта~~ мундарицаи асосии кори диссертатсионӣ, инчунин ~~чинбахо~~ ва самтҳои муҳимтарини проблемаи мавриди таҳқиқро ~~ниъикос~~ меқунанд.

**Мундарицаи диссертатсия.** Сохтори диссертатсия ба мантиқи ~~изажуши~~ мутобиқ буда, аз муқаддима, ду боб, 6 зербоб, хулоса ва ~~рӯйхати~~ адабиёти истифодашуда иборат аст. Дар матни диссертатсия 8 ~~чанд~~, 1 расм ва 5 диаграмма мавҷуд аст.

Дар муқаддима муҳиммияти мавзӯъ, сатҳи коркарди он, мақсад ва ~~вазифаҳои~~ асосии кор, объекту предмети он асоснок, марҳилаҳо ва пойгоҳи таҳқиқоти эмпирикӣ, заминаи назариявию методологии он муайян карда шуда, нуктаҳои асосии ба ҳимоя пешниҳодшаванда, сатҳи навғонии натиҷаҳои бадастомада, инчунин тасвиб ва татбиқи онҳо таъсиф ёфтааст. Илова бар ин, мундарицаи диссертасия муҳтасар баён гардидааст.

Дар боби якуми диссертатсия «Заминаҳои таърихӣ-назариявии рушди фаъолияти китобхонаҳои оммавӣ ва таъмини инноватсионӣ-методии онҳо» муаллиф асосҳои таърихии ташаккул ва рушди таъмини инноватсионӣ-методии фаъолияти китобхонаҳои шуравиро мавриди ~~таҳқиқ~~ карор дода, концепсияҳо ва маводи анализикии гуногунро дар ~~ин~~ самт таҳлил кардааст. Ба андешаи диссертант, омӯзиши таҷрибаи пешкадами марказҳои илмию методии даврони шуравӣ барои такмили ~~минбаъдан~~ раванди таъмини инноватсионӣ-методии китобхонаҳои давлатию оммавии Тоҷикистони соҳибихтиёр, инчунин ошкор намудани робитаи мантиқии қонуниятҳои рушд – алоқамандии тарафайни рӯйдодҳои гузашта бо тамоюлоти муосир зарур мебошад. Зикр гардидааст, ки барои мутобиқшавии самараноки китобхонаи ~~муосир~~ ба талаботи доимоафзояндаи ҷомеаи иттилоотӣ раванди таъмини инноватсионӣ-методӣ бояд ба заминаи устувор ва илман асосноки назариявию методологӣ тақя кунад. Диссертант худуди ~~маънони~~ (семантикаи) мағҳуми «фаъолияти инноватсионӣ-методӣ», инчунин раванди тағиیرёбии дастгоҳи мағҳумии (истилоҳотии) самти таъмини инноватсионӣ-методии фаъолияти китобхонаҳои давлатию оммавиро таҳлил кардааст.

Дар боби дуюм, ки «Консепсияи рушди таъмини инноватсионӣ-методии фаъолияти китобхонаҳои давлатию оммавӣ» унвон дорад, масъалаҳои концептуалии ба раванди таъмини инноватсионӣ-методии фаъолияти китобхонаҳои давлатию оммавӣ алоқаманд баррасӣ гардида, муаллиф амсилаи концептуалиро коркард ва пешниҳод кардааст, ки ба таъмини инноватсионӣ-методии фаъолияти

китобхонаҳои давлатиу оммавии Ҷумҳурии Тоҷикистон равона карда шудааст. Дастварди муҳими диссертант аз он иборат аст, ки ӯ тавассути кори таҷрибвию озмоишӣ роҳҳои татбиқи амсилаи номбурдаро дар амалияи китобхонаҳои давлатиу оммавӣ асоснок **намуда**, инчунин ҷузъитёти онро муайян кардааст. Диссертант дар заминан натиҷаи кори таҷрибвию озмоишӣ меъёрҳои арзёбии сатҳи ташаккули омодагии китобдорон ба фаъолияти инноватсиониро муайян, моҳияти мағҳумии (истилоҳотии) фарҳанги инноватсионӣ ва муҳити инноватсиониро мушахҳас ва монеаҳои боздорандай фаъолияти китобхонаҳои оммавӣ ва кормандони онҳоро муайян намудааст.

Дар хулоса натиҷаҳои таҳқиқот, ки аз маҷмуи хулосаи бобҳо ва ҷаъоб ба посухҳои дар нуктаҳои ба ҳимоя пешниҳодшавандада **иборатанд**, ҷамъбаст карда шудаанд.

Ҳамин тавр, бо боварӣ метавон зикр кард, ки вазифаҳое, ки диссертант дар нази худ гузошта буд, пурра иҷро шудаанд.

### **Эродҳо оид ба таҳқиқоти диссертатсионӣ.**

Таҳқиқоти диссертатсионии Зафари Шарифро мусбӣ арзёбӣ карда, ҳамзамон ибрози чанд эроду тавсияҳоро зарур мешуморем, ки ҳусусияти принципialiй (ҷиддӣ) надоранд:

1. Тибқи натиҷаҳои таҳқиқот самаранокии татбиқи амсилаи концептуалӣ, ки ба таъмини инноватсионӣ-методии фаъолияти китобхонаҳои давлатиу оммавии Ҷумҳурии Тоҷикистон равона шудааст, исбот карда шудааст. Саволи зерин шарҳу эзоҳро талаб мекунад: оё амсилаи мазкурро дар фаъолияти дигар намуди китобхонаҳои Тоҷикистон, масалан китобхонаҳои илмӣ ва соҳавӣ ба ҳамон андоза самаранок татбиқ кардан мумкин аст?

2. Дар автореферат ба омилҳои самарабахши раванди рафъи монеаҳои фаъолияти инноватсионии китобдорон ба қадри кофӣ таваҷҷӯҳ зохир карда нашудааст.

3. Ба андешаи мо, ба механизмҳои самарабахши раванди ҳамкории мутакобилаи марказҳои методии сатҳи гуногун оид ба ошкорнамоӣ ва ҷорӣ намудани навгониҳои китобдорӣ, ки дар китобхонаҳои дигар кишварҳои ИДМ татбиқ мешаванд, таваҷҷӯҳ зохир намудан, ба мақсад мувоғиқ буд.

4. Агар фаъолияти китобхонаи давлатиу оммавии мушахҳаси дорон таҷрибаи ғании фаъолияти инноватсионӣ муфассалтар тавсиф мегардид, хеле бамаврид буд.

5. Бо назардошти арзиши бешаки илмию амалии таҳқиқоти диссертационӣ, маҳсусан амсилаи концептуалии рушди таъмини инноватсионӣ-методии фаъолияти китобхонаҳои давлатиу оммавӣ, ба муаллиф омодасозии онро барои чоп ҷиҳати вусъати татбики он дар амалияни китобхонаҳои номбурда, ҳамзамон ба сифати маводи таълимӣ барои муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии қасбии соҳаи китобдорӣ, инсони тақмили ихтисос ва азnavtayёркуни китобдорони ҷумҳурий таъсия додан мумкин аст.

Албатта, эродҳои мазкур ба мазмуни асосӣ, инчунин натиҷаҳои умдан таҳқиқоти диссертационӣ даҳл надошта, таассуроти мусбиро оид ба диссертатсия, ки дар маҷмуъ, бо сатҳи баланди илмӣ, зъти modnokии нуктаҳои асосӣ ва хулосаҳо, бомантикий соҳтор, возехияти сабк тағовут дорад, дигар карда наметавонад.

#### **Мутобиқати барасмиятдарории диссертатсия ба талаботи Комиссия.**

Ба дастоварди бешубҳаи кори диссертационии Зафари Шариф метавон сабки муназзами онро доҳил кард, он имкон медиҳад, ки оид амикан ворид шудани муаллиф ба проблемаи мавриди таҳқиқ ва дониши васеи ў оид ба мавзуъ, инчунин шумораи зиёди сарчашмаву здабиёти ба мавзӯи таҳқиқ мутобиқу муносиб хулоса баровард. Расму диаграммаҳо ба таври хонаданбоб пешниҳод шудаанд. Диссертатсия босаводона навишта шуда, дақиқ ба расмият дароварда шудааст ва ба талаботи КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мутобиқат меқунад.

#### **Хулосаи чамъастӣ оид ба сазовор донистани довталаб ба дараҷаи Ҷумҳурии Тоҷикистон**

Таҳқиқоти диссертационии мавриди барасӣ кори баъзномрасидан асил ба шумор рафта, муаллиф онро дар сатҳи баланди илмӣ мустақилона иҷро карда, он дорои арзиши назариявию амалий, мубрамият ва навгонӣ мебошад. Он аз бисёр ҷиҳат ҳолигиеро, ки дар китобхонашиносии тоҷик вобаста ба ҷорӣ намудани инноватсияҳо дар амалияни китобхонаҳои давлатиу оммавӣ ва дигар шакту намуди китобхонаҳо мавҷуд аст, мукаммал мегардонад.

Автореферати диссертатсия мазмуни онро ба қадри кофӣ инъикос карда, мантиқан дуруст таҳия шудааст ва имкон медиҳад, ки сабки мӯҷази раванди таҳқиқот, натиҷаҳо, навгонии илмӣ, аҳамияти назариявию амалий, мукаммалии тасвиби (апробатсия) натиҷаҳои он мушоҳида карда шаванд.

Бо назардошти далелҳои мазкур, метавон хулоса кард, ки таъсисоти диссертационӣ дар мавзуи «Таъмини инноватсионӣ-методии китобхона - омили рушди фаъолияти он (дар мисоли китобхонаҳои давлатиу оммавии Тоҷикистон)» ба талабот ва мезӯрҳои «Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ», ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми соли 2021, №267 тасдиқ шудааст, шурра ҷавобгӯ мебошад ва муаллифи он Зафари Шариф сазовори ширӯфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD), доктор аз рӯи истиқомати 6D091000 – Кори китобдорӣ (6D091001 – Китобхонашиносӣ, библиографишиносӣ ва китобшиносӣ) мебошад.

### Муқарризи расмӣ:

Доктори илмҳои педагогӣ,  
профессори кафедраи осорхонашиносӣ,  
китобхонашиносӣ ва библиографишиносии  
Донишгоҳи давлатии омӯзгории  
Арманистон ба номи Ҳ. Абовян

Сукиасян Гагик Арамович

3750010, Ҷумҳурии Арманистон,  
ш. Ереван, хиёбони Тигран Мец, 17  
Тел.: (+374 10) 59 70 49  
Факс: (+374 10) 59 70 08  
Почтаи электронӣ: [aspu.am@aspu.am](mailto:aspu.am@aspu.am)  
Сомона: [www.aspu.am](http://www.aspu.am)

Имзон Сукиасян Гагик Арамовичро тасдиқ мекунам:

Котиби илмии Донишгоҳи  
давлатии омӯзгории Арманистон ба номи  
Ҳ. Абовян, номзади  
илмҳои педагогӣ, дотсент

Испирян М. М.



0378004

Чумхурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе  
Бисту ҳаштуми апрели соли ду ҳазору бисту панҷум

Ман, Ҳамидзода С.Х., нотариуси давлатии идораи давлатии нотариалии ноҳияи  
Фирдавсии шаҳри Душанбе дурустии имзои тарҷумон Алиев Салоҳиддин Абдунабиевичро тасдиқ  
мекунам, ки дар ҳузури ман гузошта шудааст.

Шахсияти ӯ мӯайян карда шудааст.

Дар феҳристи маҳаллаи 12-д - 2019 ба қайд гирифта шуд.  
Боҷи давлатии баъзи сарнишиш 25 сар мардоҳт шудааст.

НОТАРИУСИ ДАВЛАТИИ НОҲИЯИ



Чумхурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе  
куч. Н. Карадодон 40-37-96

